

Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734012, ш. Душанбе,
кучаи Айни 24а, ут. №404
Тел.кор. +992 44 620 59 61
Тел.моб. +992 918 36 00 88
www.audit.tj

ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба Раиси Раёсати
КВД БССТ “Саноатсодиротбонк”

Ақида бо тавзеҳ

Мо аудити ҳисоботи молиявии пешниҳоднамудаи КВД БССТ “Саноатсодиротбонк” (минбаъд - «Бонк»)-ро, ки ҳисобот дар бораи ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2020 ва ҳисоботи дахлдорро дар бораи маҷмӯи даромадҳо, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағиротҳо дар сармояи худӣ дар соле, ки дар санаи зикргардида ба итмом расидаанд, инчунин изҳори мухтасари принципҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар эзоҳоро нисбати ҳисоботи молиявии мазкурро дар бар мегирад ба итмом расонидем.

Ба ақидаи мо ба истиснои эҳтимолияти таъсири натиҷаҳои масоили дар қисмати “Асос барои иброи ақида бо тавзеҳ” дарҷшудаи ҳисоботи мо ҳисоботи молиявии пешниҳодшуда дар тамоми ҷанбаҳои худ вазъи ҳақиқии молиявии Бонкро ба санаи 31-уми декабри соли 2020, инчунин натиҷаҳои молиявии он ва ҳаракати воситаҳои пулиро дар тули соле, ки дар санаи зикргардида ба охир расидааст мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дуруст инъикос менамояд.

Асос барои иброи ақида бо тавзеҳ

Ҳисобкунӣи беқурбшавӣи дороиҳо -ҳангоми таҳияи ҳисоботӣ молиявии мазкур Бонк беқурбшавӣи қарзхоро мувофиқи дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва ФПТИ аз рӯи қарзҳо” ҳисоб намудааст, ки ба талаботи СБҲМ 9 “Фишангҳои молиявӣ” мувофиқат намекунад. Бо сабаби он, ки Бонк талабот оиди баҳодиҳии дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадорихоро мувофиқи талаботи СБҲМ 9 “Фишангҳои молиявӣ”-ро дар амал татбиқ накардааст, бинобар ин мо натавонистем, ки таъсири истифодаи стандарти мазкурро ба дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадорихоро дар давраи ҳисоботӣ муайян намоем. Далели мазкур натиҷаи қарори Роҳбарият мебошад.

Масъалаҳои муҳими аудит

Масъалаҳои муҳими аудит –ин масоиле мебошанд, ки онҳо мутобиқи муҳокимаи касбии мо барои аудити ҳисоботи молиявии мо барои соли чорӣ бештар муҳим арзёбӣ гардидаанд. Ин масъалаҳо дар матни ҳисоботи молиявии мо дар маҷмӯъ ва ҳангоми ташаққули ақидаи мо дар бораи ин ҳисобот баррасӣ гардида аст ва мо ақидаи алоҳидаро вобаста ба масъалаҳои мазкур изҳор наменамоем.

Аудитори қаблӣ

Ҳисоботи молиявӣ аз оғози фаъолият то санаи табдилдихӣ ба Бонк аз санчиши аудиторӣ нагузаштааст.

Сармояи изофа

Дар ҳисоби муҳосиби №30601 “Сармояи изофа” бақияи маблағи он дар ҳисобот оиди ҳолати молиявии Бонк дар санаи 31 декабри соли 2020 ба андозаи 180 млн. Сомонӣ дарҷ шудааст, ки он аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 30 декабри соли 2020 дар асоси супоришномаи пардохтӣ бо таъиноти зиёд намудани сармояи оинномавӣ пардохт карда шудааст. Аз тарафи муассис қарори дахлдор дар бораи зиёд намудани сармояи оинномавӣ қабул нашудааст.

Мо аудитро мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ аудит (СБА) гузаронидем. Ёхдадорҳои мо мутобиқи ин стандартҳо дар қисмати “Ёхдадорҳои аудитор”-и ҳулосаи мо дарҷ шудаанд. Мо нисбати Бонк мувофиқи талаботҳои этики ба аудити ҳисоботи молиявии мазкур истифодашаванда вобастагӣ надорем. Аз тарафи мо инчунин дигар тартибҳои этикӣ иҷро шуданд, ки талаботҳои этикӣ муайян намудаанд. Мо чунин меҳисобем, ки далелҳои аудитории комил ва заруриро барои ибрази ақида бо тавзеҳ гирифтем.

Масъулияти роҳбарият оид ба оморасозии ҳисоботи молиявӣ

Масъулият оид ба оморасозии ҳисоботи молиявии мазкур ва мувофиқати он ба талаботҳои Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ба зиммаи роҳбарияти Бонк вогузор карда шудааст. Масъулияти мазкур аз таъсис додан, ҷорӣ ва дастгирӣ намудани сохтори назорати дохили ҷиҳати оморасозӣ ва пешниҳоди ҳисоботи бозғайимии молиявӣ, ки дар худ таҳрифҳои ҷиддӣ дар натиҷаҳои суиистифодабарӣҳои молиявӣ, ҳамчунин натиҷаи ҳатогӣ надоранд; интиҳоб ва татбиқи сиёсати дахлдори баҳисобгирӣ, инчунин татбиқи баҳодиҳии муҳосибавии асоснок иборат мебошад.

Масъулияти аудитор

Вазифаи мо аз изҳори ақида ҷиҳати дуруст будани ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси аудити гузаронидаи мо иборат мебошад. Мо аудитро мутобиқи талаботҳои Стандарти байналмилалӣ аудит ба анҷом расонидем. Стандартҳои мазкур аз мо риоя намудани меъёрҳои этики, инчунин ба нақшагирӣ ва гузаронидани аудитро бо мақсади боварии комил ҳосил намудан, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои ҷиддӣ намебошад талаб менамоянд. Аудит дар худ анҷом додани амалиётҳои, ки ба гирифтани далелҳои аудити нисбати нишондиҳандаҳои шумораӣ ва эзоҳ ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад. Интиҳоби амалиётҳои зарурӣ аз фикру ақидаи касбии аудитор асос меёбад, ки аз он ҷумла баҳо додан ба ҳавфи муҳими таҳрифи ҳисоботи молиявӣ дар натиҷаи суиистифодаи молиявӣ ё ҳатогиҳо асос мегирад. Баҳодиҳии чунин ҳавфҳо, баррасии сохтори назорати дохилиро аз рӯи оморасозӣ ва дуруст будани ҳисоботи молиявӣ бо мақсади коркарди амалиётҳои аудитие, ки дар ҳолатҳои мазкур татбиқ мешаванд дар бар мегирад, на бо мақсади изҳори фикру ақида нисбати самаранокии сохтори назорати дохила асос меёбад. Аудит таҳлили принципҳои ҳисоботи муҳосибавӣ ва муҳимияти баҳодиҳиро, ки аз ҷониби роҳбарият омода шудааст, инчунин баҳодиҳии умумиро нисбати ҳисоботи молиявӣ дар бар мегирад. Дар доираи санчиши аудит мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит мо ақидаҳои касбии худро дар давоми санчиш нигоҳ медорем.

Мо инчунин:

- Хавфи таҳрифи ҳисоботи молиявии вобаста ба қаллобӣ ё ин ки хатогиҳоро муайян менамояд ва баҳодихӣ менамояд, барои таъмин намудани далели кофӣ вобаста ба чунин хавфҳо санҷиши аудиторӣ мегузаронем ва далелҳои кофӣ ба даст меорем;
- низоми назорати дохилоро на бо мақсади баҳо додан ба самаранокии он, балки бо мақсади таҳияи мушоҳидаҳои аудиторӣ ки барои ҳолатҳои мувофиқ дахл дорад меомӯзем;
- барои ба мавқеъ истифода бурдани сиёсати ҳисобдорӣ ва асоснок будани маълумотҳои дар эзоҳот дарҷкардаи Роҳбарият баҳо медиҳем;
- дар асоси истифодаи бамавқеъ ва мунтазами низоми муҳосиби доимӣ проседураҳои аудиториро барои муайян намудани номуайянҳои назаррас вобаста ба ҳодиса ва воқеаҳо, ки метавонанд шубҳаҳои ҷиддиро оид ба фаъолияти Бонк ҳамчун субъекти фаъолияти худро дар оянда идомадиҳанда ба амал меоранд анҷом медиҳем.
- оиди аз тарафи роҳбарият мақсаднок истифода бурдани принципи мунтазами фаъолияти баҳисобгирии муҳосибаӣ ва дар асоси далелҳои гирифташуда муайян намудани он ки оё номуайянии муҳим нисбати ҳодиса ва шароитҳое, ки дар оянда қобилияти Бонкро барои идома додани фаъолият зери шубҳа мебаранд ҳулосабарорӣ мекунем. Ҳулосаҳои мо дар асоси далелҳои аудиторӣ то санаи пешниҳоди ҳисоботи аудиторӣ гирифта асос меёбанд. Минбаъд ҳодисаҳо ва шартҳои оянда ба амал меомада ба гум кардани қобилияти Бонк барои идомаи фаъолият оварда мерасонанд;
- дар маҷмӯъ баҳодихии пешниҳоди ҳисоботи молияӣ, сохтор ва мазмун он бо назардошти тавзеҳоти маълумот, инчунин таъмини саҳеҳии пешниҳоди амалиётҳои аз он ҳодиса ва шартҳо асосёфта ро мегузаронем.

Мо инчунин ба шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративӣ тасдиқнома оиди аз тарафи мо риоя намудани тамоми талаботҳои этикӣ нисбати мустақилият ирсол менамоям, онҳоро оиди ҳамаи муносибатҳо ва дигар масъалаҳое, ки мумкин аст ба мустақилияти аудиторон таъсир расонанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ – оиди чораҳои дахлдори эҳтиётӣ огоҳ намудем.



Дустов Сафарбек Савриддинович

Директори ЧДММ «Консультант Аудит»

Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори
бонкӣ №57 аз 08 январи соли 2014



Мирзоев Қиёмуддин Ризоевич

Муовини директор оид ба аудит

Шаҳодатномаи таҳассусии аудитори
бонкӣ №52 аз 05 июли соли 2012

Иҷозатномаи Бонки миллии
Тоҷикистон- БМТ №0000139
аз 29 апрели соли 2021

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
05 июни соли 2021

ҲИСОБОТ ОИДИ ДАРОМАДИ УМУМӢ

дар соли санаи 31-уми декабри соли 2020 ба итмом расида

Моддаҳо	Эзоҳ	2020с.
Даромади ғоизӣ	4.1	15 592 172
Хароҷоти ғоизӣ	-	-
Даромади ҳолиси ғоизӣ		15 592 172
Хароҷоти ташаккули ФПТИ	4.2	-48 832 362
Хароҷоти захираи умумӣ	4.3	-3 475 000
Ҷоида (зарари) амалиётӣ		-36 715 190
Хароҷоти хизматрасониҳои комиссияи	4.4	-352 388
Даромадҳо бо тарҳи хароҷот аз амалиётҳо бо асбоби хориҷӣ	4.5	-17 795
Дигар даромадҳои амалиётӣ	4.6	7 273 787
Хароҷоти идоравӣ ва дигар хароҷоти амалиётӣ	4.7	-4 310 427
Ҷоида то андозбандӣ		-34 122 013
Андоз аз ҷоида	4.8	-1 758 311
Ҷоидаи соф (зиён)		-35 880 324



Раиси Раёсат

Бобозода Ҳ.Ҷ.

Сармуҳосиб

Ҳотамов К.Д.

Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ

Ба 01 январи соли 2021

	Эзоҳ	31.12.2020с.	31.12.2019с.
Дороиҳо			
Воситаҳои пулӣ дар ҳазина	5.1	-	499
Суратҳисобҳои муросилоти дар БМТ	5.2	260 529 167	-
Суратҳисобҳои мукотиботӣ- дигар банкҳои ҚТ	5.3	7 785 273	83 097 427
Қарзҳои додашуда ба мизочон	5.4	109 904 237	157 068 053
Ғоизҳо барои гирифтани	5.5	74 530	-
Гаравҳо барои фуруш	5.6	-	1 400 000
Дороиҳои ҷории дигар	5.7	9 418 609	104 769
Воситаҳои асосӣ	5.8	684 525	809 907
Андоз аз ғоидаи мавқуфгузашта	5.9	25 884	-
Ҳамагӣ дороиҳо		388 422 224	242 480 656
Ўҳдадориҳо			
Андозҳо барои пардохт	5.10	400 440	23 132
Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои ғайбӣ	5.11	3 475 000	-
Ўҳдадориҳои ҷории дигар	5.12	414 696	1 403 575
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо		4 290 136	1 426 708
Сармояи ҳудӣ			
Сармояи саҳомии пардохташуда	5.13	200 000 000	-
Сармояи изофа	5.13	180 000 000	-
Ғоидаи тақсимнашуда	5.13	4 132 088	28 404 948
Маблағгузориҳои мақсаднок	5.13	-	212 649 000
Ҳамагӣ сармоя		384 132 233	241 053 948
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо ва сармоя		388 422 224	242 480 656



Раиси Раёсат

Бобозода Ҳ.Ҷ.





Сармуҳосиб

Ҳотамов К.Д.

Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ

дар соли санаи 31-уми декабри соли 2020 ба итмом расида

	аз 2019	2020с.
Ҳаракати нақдина бо амалиётҳои оператсионӣ		
Ҷоидаи (зарари) соф		-35 880 324
Тасхехи ҷоидаи соф:		
Ҳароҷоти фарсонӣ ва истеҳлоки дорониҳо		147 868
Ҳароҷоти ФПТИ		48 832 362
Даромад аз барқарорсозии дорониҳо		-7 242 766
Ҳароҷоти ҳисобкунии захира барои рухсатиҳои истифоданашуда		58 875
Ҳароҷоти ҳисобкунии захира барои беқурбшавии дорониҳои ғайри		3 475 000
Дигар ҳароҷоти ҳисобкардашуда		65 000
Дигар даромадҳои ҳисобкардашуда		-11 335
Ҷоида (зарар) аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ		17 795
Ҳаракати нақдина бо даромадҳои оператсионӣ то тағирёбии дорониҳои амалиётӣ ва ӯҳдадорониҳо		9 462 475
Тағирёбии дорониҳои гардон ва ӯҳдадорониҳо:		
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳои мизочон		9 663 593
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дорониҳои дигар		-9 388 370
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси гарави гирифташуда барои фуруш		-2 683 655
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дигар андозҳо		-19 770
Афзуншавӣ\камшавии андоз аз ҷоида барои пардохт		-575 454
Дигар пардохтҳо ба буча		-230 941
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дигар ӯҳдадорониҳо		-988 880
Ҳаракати ҳолиси тағирёбии дорониҳои гардон ва ӯҳдадорониҳо:		-4 223 477
Гардиши ҳолиси нақдина барои амалиётҳои маблағгузорӣ		5 238 998
Ҳариди таҷҳизот ва моликият		-22 485
Ҳариди дорониҳои ғайримоддӣ		-
Маблағҳои ҳолиси барои амалиётҳои маблағгузорӣ истифодашуда		-22 485
Гардиши ҳолиси нақдина барои амалиётҳои молиявӣ		
Ҳиссагузорӣ ба сармояи изофа		180 000 000
Гардиши софи нақдина барои амалиётҳои молиявӣ		180 000 000
Даромад (ҳароҷот) аз фарқияти қурби асъор		-
Афзуншавии ҳолиси нақдина		185 216 513
Воситаҳои пулӣ ба аввали сол	5.2,5.3	83 097 926
Воситаҳои пулӣ ба охири сол	5.2,5.3	268 314 439



Раиси Раёсат

Бобозода Х.Ҷ.




Сармуҳосиб

Ҳотамов К.Д.

ҲИСОБОТ ОИДИ ТАҒИРОТ ДАР САРМОЯ

дар соли санаи 31-уми декабри соли 2020 ба итмом расида

	Сармояи саҳомии пардохташуда	Фоидаи тақсимна- шуда	Сармояи изофа	Ҳамагӣ
Бақия дар 01 январи соли 2020	-	28 404 948	-	28 404 948
Саҳмгузори ба сармояи оинномавӣ	200 000 000	-	-	200 000 000
Фоидаи соф (зиён)	-	-35 880 324	-	-35 880 324
Гузaronидани маблағгузории мақсаднок	-	12 649 000	-	12 649 000
Зиёдшавии сармояи изофа	-	-	180 000 000	180 000 000
Тасхехи фоидаи тақсимнашуда	-	-1 041 536	-	-1 041 536
Бақия дар 31 уми декабри соли 2020	200 000 000	4 132 088	180 000 000	384 132 088



Раиси Раёсат

Бобозода Ҳ.Ҷ.




Сармуҳосиб

Ҳотамов К.Д.